









— Устод, пешопеш чашни Шуморо аз номи муҳлисонатон, ки аз алоқамандони «Овози тоҷик» ҳастанд, табрик мегӯя.

Хонандагони рӯзномаи мо ҳуб медонанд, ки ҷашнатон ким-кай, инчунин дар Ӯзбекистон низ бо иштироқи бевоситаи Шумо, сар шудааст. Солҳои охир зодрӯзи ҳудро дар шаҳрҳои ҳориҷӣ ҷашн менамоед. Имсол бо чӣ нақшаву барномаҳои эҷодӣ онро пешвоз мегирд?

— Хеле ташаккури зиёд барои табрик. Умедин мекунам, ки ба саломати боз бо муҳлисонам, аз ҷумлаи ходимиони «Овози тоҷик» ба дидор бираад.

Ман ҳанӯз аз овони донишҷӯй дар Тошканд дар ҷашни 70-солагии «Овози тоҷик» ҳастед.

Дар ҷашни 70-солагии он — соли 1994 дар Тошканд иштироқ ҳам карда буд. Ёд даром, ки пас аз ҷонд сурӯд тори ҳудро дар ҳоле, ки аз дидагонатон ашк месиришт, яъне бор бӯсида, баъд ба ғилоғаш ҷои кардед. Ин нишона аз чӯй буд...

— Дуруст аст, ки соли 1994 дар Тошканд дар ҷашни 70-солагии «Овози тоҷик» ҳудуз доштам. Вокеан дар он солҳои шадиду мурakkabi Тоҷикистон дар Ҳуҷанд буду бош доштам ва бинобар дъават ба Тошканд рафта будам. Дар он чо бâъзе аз мусоифони ҳамвatanro дида, дилам сӯҳт, аламам кард. Боз ман расми падару мадaramro дар ғiloғi toram ҳамеша нигоҳ медорам ва пеш аз сâخna ба rӯhi pokashon duoni neg mafiristamato az avroshon maddat mehoxamona aški shod merezam.

Мутаассифонаи он лаҳзаҳои авзои замон, ки хеле ҳассос буду ҳоло, шукри Ҳудованд, Тоҷикистони азизонам орому осуда аст, низ дар қайfiyata mon soя andoxha bud.

— Ҷавонӣ барои аҳли ҳунар низ хеле давраи нозуқ ва ҳассос аст. Аз марғи нобаҳангоми истеъдоҳои ҷавон Махмудҷон Воҳидов, Аҳмад Зоҳир, Муқаддас Набиева, Наргис Бандишоева ва ахиран Дамирбек Олимов фақат аংশতা নির্বাচিত হন।

Шумо ҳам, ки давраи ҷавонӣ дидеа...

— Одамушшуаро Рӯдакӣ ҳазору

Ҳунарпеша ва шаҳсияте, ки санъат ва маданияти ним асири охири минтақаро бе ў тасаввур кардан номумкин аст, имрӯзҳо ба синни камоли 80 мерасад ва боиси сарфарозӣ ва ифтиҳор аст, ки табии устоди ҳунар аз илҳому шавқи эҷод ва сарояндагӣ лабрез дар.

Оҳанги муҳтавои сӯҳбат ва гирudore, ки устод доранд, аз ин бозгӯй мекунанд. Bo ҳунарманди номӣ, Артисти ҳалқии Иттифоқи Шӯравӣ Чӯрабек Муродов дар оstonan ҷашни қалони зодrӯz мusoхibae anҷom dode, kи az muҳlisinon xofizi maъruf, kи az chumla alopakamandoni rӯznomai «Oвози тоҷik» dorand, ҳavola megarad.

сад сол пеш фармудаанд: Ҳеч талҳӣ нест бар дил талҳтар, Аз фироzi дӯstoni puxnara. Сад афсӯs, ҳамамон аз ин мутаассifem, аз дастamон digar коре nameyad. Вокиан ҳамаи инҳо, ки nomashonro zikr karde, бӯramaragъ shudaand. Taqdirro bined, aksariyati onҳo dar ҳakikat dar sinни 33 vaftor karanda — Xazrati Iso, Aҳmad Zohir, Damirobek...

— Яке аз ҷунин ғӯramartgo Karomatullo Kurbonov буд. Niماҳои solҳoи 90-um dar ja ke az sӯҳbatgoi xususiy bo taassusi gufteh буд: «Хатто Karomatullo farišta ҳам kurban shud». Ba chidalel kalmama «farišta»-ro nisbati Karomatullo istifoda karde.

— Karomatullo vokiān insoni bo-эxtiro, boobod, huşhalok va ҳuna-ramandi hotakor ham bûd. Dar ҳuнар va kâsbi ovozkhon'i odobi ҳamida xelle mukham ast. Az in boisi misili Karomatullo ҳuнарpeşagoni bois-tyodd padidi noderand. Bo in dalalxoh man guftam, ki «Karomatullo»-ro nisbati farišta.

— Muҳlisinon derinam Shumodar Ӯзбекистон az bâъze surud-hoxayton beshtar ёdovari meku-nand. Huxsuson az «Dili modar» (шеръи Устод Турсунзода) pusrson mevâsand. Az târixi in surud kissa mekarde...

— Tamomni surudhoo maro muҳlisinon dûst medorand, va ҳamâashro kabul dorand. Ya nuktarro ёdovar shudan kifoyat ast, kи bûzurgi «Dili modar»-ro dark kune. Xabar dored, kи dia in borâ dars matbuot va di-gar rasosanha biser naviştavut gufta shud. Az chumla dar «Oвози тоҷik» niz. Vokea solҳoи ҷanghi shurâvî dar Afghanistan rux doda bud. Gurjûre az xarbiyânamon dar muҳosirai muҳochi-

don memonad va kase bo sadoi baland «Dili modar»-ro bo dard chon-gudozona mehonad, kи az shunidani on muchohidon tiplarxoniro bas me-kuand va ba in vasila zoni 28 na-far sarbosazon dars amon memonad. Firk mekuhami in yak mûchizai ҳamim surust.

— Meҳoxam dars boraia «maҳbur-bi dillxo» — Ustod Mirzo Tursun-zoda bilupsars. Shumo, kи bo Ustod misili padarai picas buded, az hoxsoriyashon ziēd ҳarf me-zanied. Dar in robita vokeas ba bâdâm merasad, kи avvaloi so-lyoi navedam Shumodar Toшkand barii taşrifatoh bo si-fati raissi ҳakami ҷashnvoran Ma-daniani toҷikoni Ӯзбекистон peshvov girifta, dar namoyanda-rii Toҷikiston, az sababi гарми ҳavo, nafas rost karda buded. Ҳamom zo ba Shumodar mardan darsoz karad, kи az choyi niyashat xesta istikonro kabul karde...

— Pas az chand vaqt onro ba Shumodar navedam karad va guftam, ki «Ee to ҷunin darava hoxsori baron shaxsияte chun Shumodar mukhimboshad?»

— Dar ҷavob gufted, kи «Toҷiboy-chon, shumog agar Ustod Tursun-zodaro medidet chi meghufte!» Xolo az in xislatgoi ҳamida va ibratnoki ustodon kisse me-kard...

— Az bozor, kи tavallud shudem, me-shunavem, kи «az xok omadem, ba xok meravem». Bubinad, az Xazrati Rӯdakivu Mavlavi ҳam hoxsor bu-dand va fruttanriro tarannum mekar-dan. Mo kistem — shogirdoni mайдatariini onҳo ҳastem! Ustod Mirzo Tursunzoda voqian hoxsor budand. Man musharraf shudaam, kи az in maktabi ҳaeti kamtarin insonxo

misili Bobočon Fafurov, Chabbor Ra-sulov baxrhamand gardam. In shaxso-ni xelje surud doram va onҳo ҳamema mavridi pisanди alopakamandoni sanъat megarand. Chi kibor, chi gurur ast, kи ba ҳalқi azizam xush oyd! Mo ҳamoa boyd hoxsor boшom, zoro chi khufaast BoiziҚazvin.

— набераву абероҳо ҳastem va nasib boшom chabberadon ҳam moshavem. Oe az in davlati buzurg ҳast? Xolo ҳar qabberavu aberaro ҳam moshavem. Iloҳo ҳama bandar-horo ba chunig'uzo rasona!

— Эд дoram, nimaҳoи solҳoи 80-um, aiёme, kи donishchi будем, dar rӯznomai dӯstdoxtai chavon-nom «Komsomoli Toҷikiston» mu-sohibae bo Shumo cho shuda буд. Dar on журналистон tamanno kar-



Гурӯҳи эҷодии Чӯрабек Муродов бо ҳampešagoni Ӯзбекистонии ҳud dar Toшkand c. 1999. (Surat az bойгонии «Oвози тоҷik»).

да буданд, ки ҳalқi toҷik dar sadsolagiaton ba Shumodar ҳajkal gerzad.

Фироzi mekuham, ҳajkalro ba mu-nosibati 80-solay ҳam guzoшtan mumkin. Oe ҷunin nest?

— Xolo umre, kи Xudo nasibam gar-donadsta va ba sinni 80 rasida, 60-70 sol insoni dard ҳidmati ҳalқi ҳastam, az chumla olimu shouru na-visandagom, muҳlisinon muҳakkiyon kitobu makolaozom zindeh na-vishat-pan, kи dar onҳo orzuvu niatxoi far-rovone karanda.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

&lt;p